

Фарқ байни нифоқ ва риё

[Тоҷикӣ – Tajiki – طاجيکيّه]

Таҳия ва тарҷума: Мусъабӣ Ҳамза

Сомонаи: **Ҷомеъи Фатовои аҳли суннат ва
ҷамоъат. IslamPP.Com**

2013 - 1434

IslamHouse.com

الفرق بين النفاق والرياء

«باللغة الطاجيكية»

إعداد و ترجمة: مصعب حمزة

موقع جامع فتاوى أهل السنة. IslamPP.Com

2013 - 1434

IslamHouse.com

Фарқ байни нифоқ ва риё

Шумораи фатво 7761

Суол: Фарқ миёни нифоқ ва риё дар чист? Ва кадом яке аз ин ду барои даъваткунанда зиёновартар аст?

Ҷавоб: Ҳамду сано барои Худованд,

Нифоку риё ҳарду амали бад мебошанд, Аммо нифоқ бадтар ва зишттар аст. Чунки нифоқ зоҳир ва ошкор кардани хайру некӣ ва пинҳон кардани шарру бадӣ мебошад. Дар ин чиз байни нифоқи ақидави ва амали фарқе нест.

Аммо нифоқи ақидави инсонро аз дин хориҷ мекунад (худо паноҳ диҳад) ва нифоқи амали гоҳ инсонро аз дин берун мекунад ва гоҳ хориҷ намекунад.

Аммо риё маънояш ин аст, ки: Инсон амали солахоро барои Худо анҷом медиҳад, вале мехоҳад мардум ҳам кори ӯро бубинанд, ё он корро ба зебогӣ ва хубӣ ва бо тамоми тавоноияш анҷом медиҳад, то мардум ӯро таъриф кунанд (яъне он корро бо тамоми хубӣ ва

зебогӣ анҷом медиҳад, то мардум гӯянд, ки ӯ бисёр одами худотарс ва амалҳо ё ибодатҳоро ба хубӣ ва пурраги анҷом медиҳад)

Ин шахс қасди нек дорад, вале таърифу ситоиши мардумро низ мавриди мулоҳиза қарор додааст, бинобарин қорашро ба хотири ситоиши мардум хуб анҷом медиҳад. Ва бо ин сурат муаян шуд, ки нифоқ аз риё бадтар аст ва инки риё нишонае аз нишонаҳои мунофиқон аст.

Худованд мефармояд:

﴿يُرَءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء : ١٤٢]

"Бо мардум риё мекунад (дар намоз худнамои мекунад) ва Худоро камтар ёд мекунад ва чун андаке ба ибодати Ӯ намерадозанд"

(Нисо 142)

Гирифташуда аз китоби "Қавоид ва роҳнамоиҳои бедории исломӣ"

Аз фатово ва насихатҳои шайх Муҳаммад ибни Солеҳ Усаймин.